


ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН
ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА
КАФЕДРАИ ОПТИКА ВА СПЕКТРОСКОПИЯ



**СИЛЛАБУС (БАРНОМАИ ВАСЪИ ҚОРӢ) АЗ ФАНИ «ОПТИКА» БАРОИ
ДОНИШҚЎЁНИ КУРСИ ДУЮМИ ИХТИСОСИ РАДИОЭКОЛОГИЯ**

Фаши таълимӣ: «Оптика»

Илмисос: Радиоэкология

Ҳаҷми соатҳои таълимӣ – 144 соат (6 кредит)

Лексия – 48 соат (2 кредит)

Машғулияти амалии семинарӣ (КМРО) – 48 соат (2 кредит)

Машғулияти лабораторӣ – 48 соат (2 кредит)

Курс – 2, семестри 4-ум

СИЛЛАБУС

(барномаи васеи корӣ) аз ҷониби дотсенти кафедраи оптика ва спектроскопияи факултети физика Ҳодиев М.Х аз фанни оптика барои донишҷӯёни курси 2-уми шӯъбаи рӯзонаи ихтисоси радиоэкология мураттаб шудааст.

Ном ва насаби омӯзгор	Курс	2	Ҷаъвали дарсох
н.и.ф.-м.-дотсент Ҳодиев М.Х	семестр	4	
	Шумораи кредитҳо	6	
Сурогаи омӯзгор: ДМТ, кафедраи оптика ва спектроскопия, Бинои таълимии № 16 утқи 300, 313 Тел: 937-24-09-90 907-24-09-90	Лексия		
	Лаборатория	48 с	
	Машғулиятҳои амалии семинарӣ (КМРО)	48 с	
	Кабули КМД	-	
	Шакли назорати чамъбасти	Имтиҳон	

Барномаи кории таълимӣ дар асоси Стандарти давлатии тахсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин дар асоси Низомномаи низомии кредитии тахсилот дар муассисаҳои тахсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.12.2016, №19/24) ва мазмуну мундариҷаи ҳадди ақали Барнома (Стандарт) - и давлатии тахсилоти ихтисоси радиоэкология, ки бо Қарори Мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз №18/74 аз 28.12.2017 тасдиқ гардидааст, тартиб дода шудааст.

Дар маҷлиси кафедра, суратмаҷлиси № 6_ аз « 20 » 01 соли 2025 тасдиқ гардидааст.

Муdiri кафедра

Ҳодиев М.Х.

Дар асоси қарори шӯрои илмию методии факултети физика аз « 25 » 01 соли 2025, суратмаҷлиси № 5_ баррасӣ ва барои истифода дар раванди таълим тавсия дода шудааст.

Ранси

шӯрои илмию методии факултет
н.и.ф.-м., дотсент

Истамов Ф.



ҲАСЛИ I: ҚИСМИ ТАШКИЛӢ-МЕТОДИ

1.1. Барномаи кории фанни таълимӣ (силлабус) аз рӯи ихтисоси радиоэкология омода гардидааст.

Фанни таълимии «Оптика» дар нақшаҳои таълимии ихтисоси «радиоэкология» -и факултети физика мақоми фанни хатмиро дошта, дар ташаккули донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеи яқе аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол менамояд. Хангоми тадриси он маълумот дар бораи рӯшноӣ ва табиати он, мӯҳият ва амалӣ гардидаани қонуниятҳои асосии оптикаи геометрӣ, табиати мавҷии рӯшноӣ: ҳодисаҳои интерференсияи рӯшноӣ, дифраксияи рӯшноӣ, поляризацияи рӯшноӣ, дисперсияи рӯшноӣ пайдоиш ва пахшавии мавҷҳои электромагнитӣ дар муҳитҳои гуногун, ҷузъҳо ва асбобҳои оптикӣ ва принсипи кори онҳо, оптикаи квантӣ: нурафканиии хароратӣ, лазерҳо ва оптикаи ғайрихаттӣ пешкаш карда мешаванд.

1.2. Тавсифи муҳтасари фан

Оптика (аз юнонии даркулии бишиш: намоён, дидашаванда) - як ҷузъи таркибии илми физика буда, дар он асосан оид ба қонуниятҳои асосии оптика, ҳодисаҳои интерференсияи рӯшноӣ, дифраксияи рӯшноӣ, поляризацияи рӯшноӣ, ҳеҷ намулдани суръати рӯшноӣ, қонуниятҳои нурафканиии хароратӣ, фурубурд ва парешхурди рӯшноӣ, лазерҳо ва ғайра маълумот медиҳад. Оптика асосан аз се қисм: геометрӣ, мавҷӣ (физикӣ) ва физиологӣ иборат аст. Оптикаи геометрӣ ба мафҳуми нури рӯшноӣ, қонуноҳои шикаст ва инъикос, қонуни ба ҳамдигар новобаста будани дастаҳои рӯшноӣ така мекунад. Таъсири рӯшноӣ ба ҷашм ва ё ба дигар қабулкунак пеш аз ҳама тавассути энергияи нури рӯшноӣ ба вуҷуд меояд. Бинобар ин мо бояд оид ба ченкунии рӯшноӣ, ки бо он як қисмати оптика, ки фотометрия ном дораду бо чен намулдани энергияи нури рӯшноӣ алоқа дорад, маълумот дошта бошем. Дар фотометрия бузургиҳос омӯхта ва чен карда мешаванд, ки онҳо рӯшноиро нура тавсифи дода метавонанд.

1.3. Мақсад ва вазираҳои фан

Васеъ гардонидани доираи фаҳмиши донишҷӯ роҷеъ ба қонуниятҳои оптикӣ, ҳодисаҳои интерференсияи рӯшноӣ, дифраксияи рӯшноӣ, поляризацияи рӯшноӣ, дисперсияи рӯшноӣ, пайдоиш ва пахшавии мавҷҳои электромагнитӣ, қонуниятҳои нурафканиии хароратӣ, асбобҳои оптикӣ ва принсипи кори онҳо, ташаккул ва инкишоф додани қобилияти маҳорати касбии донишҷӯ хангоми ширкат варзидан дар сӯҳбату музокираҳо, семинарҳо, конференсия ва симпозиумҳои ба маъсалаҳои гуногуни соҳаи оптика бахшида шудааст.

- шарҳи мазмуни мафҳумҳои асосии қонуниятҳои табиӣ ва амалии қисми оптика, пахшавии рӯшноӣ дар муҳитҳои гуногун, таъсири рӯшноӣ ба моддаҳо хангоми таъсири мутақобил намулдани он;

- кушода додани мазмуни қонуниятҳои асосии оптикӣ, пахшавии рӯшноӣ, шкалаи мавҷҳои электромагнитӣ, нурафканиии хароратӣ ва лазерӣ;

- пешкаш намулдани маълумот дар бораи тарзҳои амалӣ гардидаани нурафканиӣ, қобилияти нурафканиии хароратӣ моддаҳо, ҳеҷ намулдани суръати пахшавии рӯшноӣ, нурафканиии рентгенӣ ва ғайра;

- мусомдат намулдани ба ташаккули маҳорату малакаи донишҷӯ дар бораи тарзҳои аз худ намулдани қонуниятҳои асосии ҳодисаҳои оптикӣ, асбобҳои оптикӣ ва принсипи кории онҳо дар раванди корҳои амалӣ ва истифодаи онҳо дар озмоишгоҳҳо;

• ташаккули фаҳмиши донишҷӯ роҷеъ ба алоқамандии фанни оптика бо дигар фанҳои табиатшиносии (фанҳои химия ва биология ва ғ.).

Вобаста аз мақсад, дар ҷараёни омӯзиши фанни «Оптика» вазифаҳои зерин ҳал карда мешаванд:

Дар баробари аз худ намудани фанни таълимӣ донишҷӯ бояд:

- мазмуни мафҳумҳои асосии қонуниятҳои ҳодисаҳои оптикӣ аз худ карда бошад;
- асосҳои пайдоиши нурафкани оптикӣ (табиӣ ва сунъӣ) ва таъсири рӯшноӣ бо моддаҳои гуногунро донанд;
- оид ба ҳодисаҳои оптикӣ, интерференсияи рӯшноӣ, дифраксия, рӯшноӣ, поляризацияи рӯшноӣ, нурафкани хароратӣ, дисперсияи рӯшноӣ, асбобҳои оптикӣ ва принсипи кори онҳо, спектр ва намудҳои онҳо ва қонуниятҳои нурафкани оптикӣ пурра маълумот дошта бошад;
- тарзи ҳалли масъалаҳои марбути қисмати оптикӣ аз худ намоянд;
- бо соҳт ва тарзи кори асбобҳои оптикӣ шинос шуда, тавассути гузаронидани озмоишҳо ва ҷанкунонҳои гуногун оид ба мавзӯҳои дар машғулиятҳои лексионӣ шумиладула дониши хулоро пурра намоянд;
- тарзи тайёр кардани намунаҳои гуногун ва ёфтани бузургҳои оптикӣ, сохтани вобастагии гуногуни параметроҳоро, ҳамоҳангии озмоишҳо аз худ намоянд.

Дар асоси аз худ намудани фанни таълимӣ донишҷӯ бояд:

- мазмуни мафҳумҳои асосии қонуниятҳои ҳодисаҳои оптикӣ ро шарҳ дода тавонад;
- асосҳои қонуниятҳои ҳодисаҳои оптикӣ ро муайян карда тавонад;
- оид ба ҳодисаҳои оптикӣ маълумоти пурра дошта бошад;
- оид ба пайдоиши ҳодисаҳои интерференсия ва дифраксияи рӯшноӣ, поляризация ва дисперсияи рӯшноӣ, асбобҳои оптикӣ ва принсипи кори онҳо, маълумоти муфассал дошта бошад;

1.4. Пререквизитҳо: Хангоми омӯзиши фанни «Оптика» донишҷӯён ба донишҳои азхуднамудаи худ оид ба фанҳои зерин, ки барои омӯзиши фанни мазкур мусоидат мекунад, таъя мекунад: фанҳои дар давраи таҳсил дар муассисаи таълимӣ таҳсилоти умумии миёна азхудкардаи донишҷӯ: физика, математика, химия.

1.5. Постреквизитҳо: Донишҷӯён дониш ва малакаи дар натиҷаи омӯзиши фанни баробари азхудлуни фанни оптика ва пас аз худ намудани он дар давоми таҳсил аз худ менамоянд: механика, физикаи молекулярӣ, электрик ва магнетизм, физикаи атом ва ҳаста, астрофизика, экология ва ғайра.

1.6. Талаботҳои асосӣ доир ба қисматҳои фан ва омӯзиши он:

1.6.1. Талаботи нисбат ба сатҳи азхудлуни фан (салоҳиятҳои касбӣ).

Дар натиҷаи омӯзиши фан донишҷӯ бояд:

- мазмуни мафҳумҳои асосии қонуниятҳои ҳодисаҳои оптикӣ ро шарҳ дода тавонад;
- асосҳои қонуниятҳои ҳодисаҳои оптикӣ ро муайян карда тавонад;
- оид ба ҳодисаҳои оптикӣ маълумоти пурра дошта бошад;
- оид ба пайдоиши ҳодисаҳои интерференсия ва дифраксияи рӯшноӣ, поляризацияи ва дисперсияи рӯшноӣ, асбобҳои оптикӣ ва принсипи кори онҳо,

маълумоти муфассал дошта бошад:

- оиди нурафкани оптикӣ ва роҳҳои бехатарӣ онро маълумот дошта бошад.

Шарҳҳо – лексия, дарсҳои амалии аудиторӣ, омодагии маърузаҳо ба конференсия, кори мустикационалӣ ҷорӣ, иҷро намудани ҳалли супоришҳои шартӣ вобаста ба ҳар як мавзӯ, иҷрои қорҳои мустикационалӣ, навиштани мазмуни мухтасар (конспект).

Усулҳо – ҳалли супоришҳо, омодагии маърузаҳо, иҷрои қорҳои мустикационалӣ, мувоҳидаҳо, бозихҳои қорӣ, қабули тест ва монанди инҳо.

Хангоми гузаронидани дарсҳои амалии истифодабарии маҷмӯи дар ихтиёрдоштаи техникаи электронӣ тавсия дода мешавад: тахтаи электронӣ, компютерҳои фардӣ, таҷҳизоти проексионӣ. Маводҳои асосии шарҳдиҳанда (тарҳҳо, нақшаҳо, ҷадвалҳо, графикҳо) барои истифодабарии мувофиқ (намоишҳо, дискҳо) бояд пешаки омода карда шаванд. Муайян намудани шумораи наشري ҳуҷҷатҳои воқеӣ (қонун, қарор, фармон, оиннома, низомнома, стратегияҳо, консенсусҳо, барномаҳои давлатӣ ва ғ.) ба маънафии қор аст, зеро онҳоро дар як вақт ҳамаи донишҷӯён дар синфҳои истифода мебаранд. Хангоми дар дарсҳои амалии гузаронидани пурсиш истифода аз маҷмӯи тестҳо ба маънафии қор мебошад.

Нақшаи тақвими-маърузи фанни таълимӣ «Оптика»

Миклори умумии кредитҳо 6 (144 соат)

Машғулиятҳои аудиторӣ лексионӣ-назариявӣ – (48 соат)

Машғулиятҳои аудиторӣ лабораторӣ – (48 соат)

Машғулиятҳои амалии семинарӣ – (48 соат)

XVI	3		48		Ичрой кори лабо- патори.	144		A12
	2	Фишори рӯшнӣ.	Халли масъалаҳо			1+2		A7- A10
	1	Соҳт ва принсипи Тарзи кори лазерҳо.	Халли масъалаҳо			2+1		A1 [c. 307-309]; A5 [c. 136-151]; A6 [c. 93-95]; A11 [c. 117-123];
XV	3		48		Ичрой кори лабо- патори.	3		A12
	2	Табқи амалии лазерҳо дар соҳаи гунҷун. Хуҷусан барои тозагии муҳит	Халли масъалаҳо			1+2		A7- A10
	1	Намуҳои лазерҳо (гази, моёрӣ, ҷисми сахт ва ним- ноқил).	Халли масъалаҳо			2+1		A1 [c. 309]; A3 [c. 14- 16]; A5 [c. 128-136]; A11 [c. 276-280];
XIV	3		48		Ичрой кори лабо- патори.	3		A12
	2	Люминисцентсия ва наму- лҳои он.	Халли масъала			1+2		A7- A10
	1	Нурафкани хароқати ва конунҳои он (Конуни латғиши Вин. Фор- Мудан Ллан).	Халли масъала			2+1		A1 [c. 309]; A3 [c. 13]; A5 [c. 121-128]; A11 [c. 169-173];
XIII	3		48		Ичрой кори лабо- патори.	3		A12
	2	Фотоэффекти дохилӣ. Фото- элементҳо ва истифодаи онҳо.	Халли масъалаҳо			1+2		A7- A10
	1	Вобастагии фотоҷараён аз да- розии мавҷи рӯшнӣ	Халли масъалаҳо			2+1		A1 [c. 248-269]; A5 [c. 115-121]; A6 [c. 129- 135]; A11 [c. 76-80];

XII	3				Ичрой кори лабо- патори.	3		A12
	2	Мудан Эйнштейн. Фо- тоноҳо ва ҳосилҳои онҳо	Халли масъалаҳо			1+2		A7- A10
	1	Ҳосилҳои квантии рӯшнӣ. Фотоэффект ва конунҳои он. Таҷрибаи Столетов	Халли масъалаҳо			2+1		A1 [c. 234-235]; A3 [c. 18]; A5 [c. 111-115]; A5 [c. 29-34]; A11 [c. 178- 184];
XI	3				Ичрой кори лабо- патори.	3		A12
	2	Конунҳои фурӯбарии рӯшнӣ.	Халли масъалаҳо			1+2		A7- A10
	1	Асбобҳои спектрали исти- фодаи амалии онҳо дар соҳаи гунҷун.	Халли масъалаҳо			2+1		A1 [c. 222-234]; A3 [c. 18]; A5 [c. 100-111]; A11 [c. 219-223];
X	3				Ичрой кори лабо- патори.	3		A12
	2	Моқият ва соҳаҳои истифода барои усули рефрактометрӣ. Ҳуҷуми санҷиши тозагии муҳитҳои гунҷун.	Халли масъалаҳо			1+2		A7- A10
	1	Тавсифҳои асосии таҳлилии физикӣ-химиявӣ	Халли масъалаҳо			2+1		A1 [c. 235-247]; A3 [c. 18]; A5 [c. 78-100]; A6 [c. 129-133];
IX	3				Ичрой кори лабо- патори.	3		A12
	2	Дифраксияи нуруи рентгенӣ.	Халли масъалаҳо			1+2		A7- A10
	1	Дифраксияи рӯшнӣ. Дри- сини Литгенс-Френел. Ди- фраксияи нуруи қуравӣ ва парақилӣ.	Халли масъалаҳо			2+1		A1 [c. 134-149]; A2 [c. 142-149]; A4 [c. 14-18]; A5 [c. 66-76]; A11 [c. 120-128];
VIII	3	наҳо барои сабти спектр.	масъалаҳо	Ичрой кори лабо- патори.	3		A12	

2.3. МУНДАРИЦАИ МАВЗУХО ВА ФАСЛҲОИ ҶУДОГОНАИ ФАНИИ ТАЪЛИМИЙ

Фанни оптика, мазмун ва қисматҳои он. Масъалаҳои актуалӣ ва татбиқи оптика. Рӯшноӣ ва ҳосиятҳои физикавии он. Ходисаҳои оптикӣ дар муҳитҳои гуногун. Табақати рӯшноӣ. Бузургии фотометрӣ.

Шикасти рӯшноӣ ва конунҳои он. Назарияи корпускулӣ Нйютон ва назарияи мавҷии Гйогенс оид ба шикасти рӯшноӣ.

Ҳосиятҳои мавҷии рӯшноӣ. Пайдоиш ва густириши мавҷҳои рӯшноӣ. Муомала ва параметрҳои мавҷҳо. Назарияи электромагнитии рӯшноӣ. Назарияи Максвелл. Шкалаи мавҷҳои электромагнитӣ.

Конунҳои асосии оптикаи геометрӣ. Шикасти рӯшноӣ дар сатҳи куравий (сферавӣ), оинаи куравий. Линза ва намулҳои он. Формулаи линзаи тунук. Сохтани тасвир дар линзаҳо. Аберратсия дар линзаҳо. Асбобҳои (чӯзьҳо) оптикӣ, рафти шӯьҳо дар онҳо.

Интерференсияи рӯшноӣ. Котерентият. Интерференсияи мавҷҳо. Шартҳои максимумҳо ва минимумҳо. Манзараи интерференсионӣ аз ду манбаи нуқтавии когерентӣ. Усулҳои пайдо кардани когерентият дар оптика (биризма, биоина, усули Юнг). Интерференсия дар пардаҳои тунук. Ҳалқаҳои Нйютон. Ҳосилшавии раҳҳои интерференсионӣ. Хатҳои моилӣ ва гафсиашон баробар. Интерферометрҳои Релей, Жаман ва Майкелсон.

Дифраксияи рӯшноӣ. Принсипи Гйогенс-Френел. Усули минтақаҳои (зонаҳои) Френел. Дифраксия дар монеаҳои гуногун (дойрача, тарқиш, сӯроҳи доирашакл, канори ростхаттаи экран). Дифраксияи шӯьҳои параллелӣ аз як, ду ва n – тарқиш. Дифраксияи шӯьҳои рентгенӣ. Панҷараи дифраксионӣ ҳамчун асбоби спектри. Тавсифоти панҷара.

Поляризацияи рӯшноӣ. Рӯшноии табиӣ ва поляризацияшуда. Қонуни Малюс. Гузаштани шӯьҳо аз лавҳаҳои турмалин. Поляризацияи рӯшноӣ хангоми инъикос ва шикасти он дар худуди ду диэлектрик. Қонуни Брюстер. Шӯьшиканини дучанда ва поляризацияи рӯшноӣ хангоми гузаштани он аз кристалли шпати исландӣ. Асбобҳои поляризациясионӣ.

Дисперсияи рӯшноӣ. Спектр ва намулҳои он. Ранг ва дарозии мавҷи рӯшноӣ. Фурӯбурди рӯшноӣ. Пароканиши рӯшноӣ дар муҳитҳои тира.

Ҳосиятҳои квантии рӯшноӣ. Таъсири рӯшноӣ. Фотоэффект ва конунҳои он. Таҷрибаҳои Столетов. Фотоэффекти дохилӣ. Фотоэлементҳо ва татбиқи онҳо. Фотонҳо ва ҳосиятҳои онҳо. Ақидаи квантии рӯшноӣ. Муодилаи Эйнштейн. Ходисаи Комптон. Фишори рӯшноӣ. Ходисаи (эффекти) Допплер дар оптика.

Нурафканини ҳароратӣ ва конунҳои он (Қоидаи Прево, Қонунҳои Кирхгоф, Стефан-Больцман, Вин, Формулаи афканишоти Планк). Ҷисми муғлак сиёҳ. Спектри нурафканин.

Сохт ва принсипи кори генераторҳои квантии оптикӣ. Нурафканини лазерӣ ва ҳосиятҳои он. Намулҳои лазерҳо. Аҳамият ва татбиқи нуруҳои лазерӣ.

2.4. МУНДАРИЦАИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШҶҶ

Кори мустақилонаи донишҷӯ - ҳамчун амали донишҷӯ дар ҷодаи мустақилона азхуд намудани барномаи таълимии фан аз рӯи мавзӯҳо ва супоришҳои пешбинӣшуда ба шумор рафта, аз ҷониби муассисаи таҳсилоти олии

касбӣ (кафедра) бо адабиёти таълимию методӣ ва дастурҳо пуғра таъмин гардониди мешавад. Кори мустақилонаи донишҷӯ дар шароити татбиқи низомии кредитии таҳсилот дар ду шакл иҷро карда мешавад:

- кори мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор (КМРО);
- кори мустақилонаи донишҷӯ (КМД).

Мавзӯ №	Ҷағра	Мундариҷаи машғулиятҳои амалӣ (КМРО)
Омухтани асбобҳои оптикӣ ва чӯзьҳои онҳо	I	Шинносӣ ва гирифтани маълумот дар бораи чӯзьҳои асбобҳои оптикӣ.
Муайян кардани нишондодҳои шикасти шиша	II	Муайян кардани нишондодҳои шикасти шиша бо ёри лавҳаи ҳамвору параллел.
Бо ёрии микроскоп чен кардани андозаи объектҳои хурд	III	Бо ёрии микроскоп муайян кардани андозаи объектҳои хурд
Муайян кардани қувваи оптикӣ линзаҳои чамъоваранда ва парокананда	IV	Муайян кардани қувваи оптикӣ линзаҳои чамъоваранда ва парокананда.
Муайян кардани қувваи рӯшноӣ ва майдони рӯшноии лампаи тафсон.	V	Бо роҳи таҷрибавӣ омухтани конунҳои равшанамой ва муайян кардани тавсифи манбаи рӯшноӣ.
Омузиши дисперсияи рӯшноӣ	VI	Таҳқиқи вобастагии қувваи оптикӣ линза ва зарби шикасти шиша аз дарозии мавҷи рӯшноӣ.
Муайян кардани нишондодҳои шикасти мӯьҳо бо ёрии рефрактометр	VII	Омухтани тарзи кори рефрактометр ва муайян намудани нишондодҳои шикасти мӯьҳо.
Омузиши ходисаи поляризацияи рӯшноӣ. Қонуни Малюс.	VIII	Омузиши поляризацияи рӯшноӣ. Усули ҳосил кардани рӯшноии ҳамворполяризацияшуда.
Чен кардани кунҷи чарҳзании хамвории поляризация ва муайян намудани концентратсияи маҳлули моддаи ғайоли оптикӣ	IX	Омузиши ходисаи чарҳзании хамвории поляризацияи маҳлули ғайоли оптикӣ ва дар асоси он муайян кардани концентратсияи маҳлул.
Муайян кардани дарозии мавҷи рӯшноӣ бо ёрии биризмаи Френел	X	Омухтани ходисаи интерференсия ва муайян кардани дарозии мавҷи рӯшноӣ аз рӯи манзараи интерференсионӣ.
Муайян кардани радиуси қачии линзаҳо бо усули интерференсионӣ	XI	Омухтани ходисаи интерференсия дар мисоли халқаҳои пахноаишон баробар ва муайян кардани радиуси қачии линзаҳо бо усули интерференсионӣ

	терференсионӣ.	
Муайян кардани дарозии мавҷи афканишоти лазерӣ бо усули интерференсионӣ. Усули Юнг.	Омузиши ҳодисаи интерференсия. Усули мушоҳидаи интерференсия бо ёрии таҷрибаи Юнг.	XII
Таҳқиқи дифраксияи Фраунгофер дар панҷраи дифраксионӣ.	Омузиши усули мушоҳидаи дифраксия бо ёрии панҷраи дифраксионӣ.	XIII
Омухтани дифраксияи нуруҳои параллелӣ ва муайян кардани дарозии мавҷи рӯшноӣ.	Омухтани дифраксияи рӯшноӣ дар таркиш ва муайян кардани дарозии мавҷ аз рӯи манзараи дифраксионӣ.	XIV
Омузиши қонуни фурӯбурди рӯшноӣ.	Омузиши қонуни фурӯбурди рӯшноӣ дар соҳаи намоён ва муайян кардани зарби фурӯбурди рӯшноӣ дар асоси қонуни Бугер –Ламберт.	XV
Омузиши фотоэффекти беруна ва муайян кардани доими Планк бо воситаи таъсири волт-амперии фотоэлемент.	Омузиши ҳодисаи фотоэффект, тасвири ҳа- рактистикаи волт – амперии фотоэлемент вобаста ба басомади рӯшноӣ.	XVI

2.5. МУНДАРИЧАИ ҚМРО

Машғулияти амалӣ яке аз шаклҳои фаъолияти таълимии донишҷӯён ба шумор рафта, алоқамандии мантиқиро бо таълими назариявӣ, ба самти амалия раван сохтани фанҳои таълимии алоҳида ва таъбири пурраи донишҷӯёро ҳамчун мутахассис таъмин менамояд. Дар машғулияти амалӣ донишҷӯён қоида ва усулҳои истифодабарии амалии донишҳои ба таври назариявӣ аз фанҳои таълимӣ азхуднамудаҳо омӯхта, маҳорат ва малакаи ҳалли масъалаҳои мушаххасро дар асоси маълумоти илмии гирифташон дар худ ташаққул медеҳанд.

Мақсад аз гузаронидани ҚМРО ташаққул додани қобилияти дарқунии, ба таври эҷодӣ ва мустақилона фикр рондани донишҷӯён буда, дар рафти он мустаҳкамкунӣ, васеъгардонӣ ва шарҳи донишҳои ба таври назариявӣ гирифта ба амал меояд, ки бояд ба ташаққул ёфтани салоҳиятҳои касбии донишҷӯён мусоидат кунад.

Қори мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор - дар шакли супоршҳои тестӣ, реферат, маҷӯи вазифаҳои хонагӣ, эссе, муаррифӣ (презентатсия)-и маводи ҷамъоварда, дифои қор (лоиха)-ҳои курсӣ, ҳисобот оид ба таҷрибаомӯзӣ ва ғайра иҷро гардида, аз тарафи омӯзгор баҳогузорӣ мешавад.

Мавзӯ №	ҳафта	Мундариҷаи машғулиятҳои амалӣ (ҚМРО)
Фанҳои оптика. Мазмун ва мундариҷаи он. Нақши оптика дар илм	I	Маълумоти умумӣ дар бораи фанҳои оптика. Таърихи пайдоиши фанҳои мазкур
Қонуниҳои асосии ҳодисаҳои оптикӣ. Марҳилаҳои асосии таракқиёти назарияи оптикӣ	II	Мафҳумҳои асосии қонуноҳои ҳодисаҳои оптикӣ. Истифодаи ин қонуноҳо дар таҷриба
Мафҳумҳои асосии оптикаи нури (геометри)	III	Оптикаи геометри. Мафҳумҳои асосии қонуноҳои ҳодисаҳои оптикӣ. Истифодаи ин қонуноҳо дар таҷриба.
Қонуни инъикоси рӯшноӣ, қонуни шикаст рӯшноӣ ва қонуни инъикоси пурраи дохили	IV	Маълумоти мухтасар дар бораи табиати рӯшноӣ. Манбаҳои рӯшноӣ.
Рӯшноӣ табиӣ. Арзӣ будани мавҷи рӯшноӣ	V	Шкалаи мавҷҳои электромагнитӣ. Маълумот дар бораи дисперсияи рӯшноӣ.
Душворҳои назарияи электромагнитии рӯшноӣ. Дисперсияи рӯшноӣ. Усулҳои мушоҳида ва натиҷагирӣ он	VI	Хосиятҳои рӯшноӣ. Табиати рӯшноӣ. Когерентия
Асоси назарияи классикии дисперсия.	VII	Рӯшноӣ пайдо кардани манбаҳои когерентӣ дар оптика.
Мафҳум дар бораи когерентияи мавҷҳо. Интерференсияи лапишо. Интерференсияи мавҷҳо	VIII	Маълумоти умумӣ дар бораи принсипи Гюген-Френел. Табиати физикии он.
Ҳосил намудани мавҷҳои когерентӣ дар оптика	IX	Нурҳои инфрасурх ва ултрабунафш. Нақши ин илмҳо дар таҷриба ва дастгоҳҳои илмӣ.
Интерферометри Жамен. Интерферометри Майкелсон	X	Маълумоти мухтасар дар бораи нурҳои рентгенӣ. Кашфи ин нурҳо ва истифодаи онҳо.
Принсипи Гюгенс – Френел. Усули зонаҳои Френел	XI	Суръати рӯшноӣ ва роҳҳои ченкунии он.
Нурҳои инфрасурх ва ултрабунафш	XII	Хосиятҳои рӯшноӣ. Табиати рӯшноӣ. Фотоэффект ва намунаҳои он.
Кашфи нурҳои рентгени, усулҳои ҳосил намудани мушоҳидаи онҳо	XIII	
Фурӯбарии нурҳои рентгенӣ. Табиати нурҳои рентгенӣ	XIV	
Усулҳои астрономии ченкунии суръати рӯшноӣ. Усулҳои лаборатории чен кардани суръати рӯшноӣ.	XV	
Асоси ҳодисаи фотоэффект, таҷрибаҳои Херс ва Столетов.	XVI	

Конунҳои Муодилаи Эйнштейн	фотозфферкт.	
Генераторҳои кванти оптики. Фурубури ва тақвияти рушониангони паҳн шуда-ни он дар муҳити фазол	XIII	Лазерҳо ва нақши онҳо. Тарзи кори онҳо.
Тарзи кори лазерҳо	XIV	Намудҳои лазерҳо ва истифодаи онҳо дар ёқути.
Сохт ва тарзи кори лазерҳои ёқути.	XV	Голография. Шарҳи тасвирҳои ҳаҷми
Голография.	XVI	Пароканиши комбинатсионии рушноӣ. Ас-бобҳои дар ин соҳа амалкунанда.

ФАСЛИ III: СИЁСАТ ВА РАВАНДИ БАҲОГУЗОРӢ

Баҳо мувофиқи Низомномаи амалкунанда оид ба низомии кредитии таълим гузошта мешавад. Хар ҳафта назорати қорӣ аз болои иштироки донишҷӯён дар дарсҳои лексионӣ ва амалӣ, фазолнокӣ дар КМРО, иҷрои вазифаҳои хаттии хонагӣ ва супоришҳои барои КМД барпо мегардад. Дар охири семестр имтихони ҷамъбаастӣ дар шаклҳои гуногун (тестӣ, шифохӣ, хаттӣ ва ғ.) гузаронида мешавад. Шумо дар охири нимсола баҳои ҷамъбаастии умумиро соҳиб мегардед, ки он нишондиҳандаи натиҷаҳои кӯшишҳои то дар муддати нимсола мебошад. Баҳои ҷамъбаастӣ дар асоси ҷадвали баҳогузорӣ, ки аз ҷониби Шурои олимони донишгоҳ муайян шудааст, гузошта мешавад.

Фазолияти академики донишҷӯ дар хар як давр (хар ҳафта: $2,5 + 6 + 4 = 12,5$ хол).
 Аз ҷумла: 4 хол – барои фазолнокӣ дар машғулиятҳои лексионӣ;
 6 хол – барои қорҳои иҷрошуда доир ба КМРО (семинар, амалӣ ва ғ.);
 2,5 хол – барои иҷрои қори мустақилона (КМД).

Муайян намудани рейтингии донишҷӯ дар аттестатсияи ҷамъбаастӣ, имтихони фанни таълимӣ низ дар асоси талаботи низомии ҳолдихӣ-рейтингии ECTS ба амал оварда мешавад.

Аттестатсияи ҷамъбаастӣ, имтихон доир ба фанни таълимӣ дар шакли тестӣ ё шифохӣ қабул ва гузаронида мешавад. Ҳаҷми саволномаи тестӣ дар аттестатсияи ҷамъбаастӣ, имтихонӣ фанни таълимӣ ба 25 савол баробар аст. Барои фанҳои таълимии равияҳои илмҳои дақиқ аз ин қамтар иҷозат дода мешавад.

Ба хар як ҷавоби дуруст – 4 хол муқаррар карда шудааст. Агар тест аз 25 савол қамтар бошад, ҳоли муқаррар карда бояд ба 100 баробар карда шавад.

Ҳолҳои дар рафти қабули аттестатсияи ҷамъбаастӣ, имтихони фанни таълимӣ бадастдордаи донишҷӯ ҳамчун ҷамъи ҳолҳои санҷиши тестӣ доништа шудааст. Ҳолҳои рейтингии дар аттестатсияи ҷамъбаастӣ, имтихони фанни таълимӣ бадастдордаи донишҷӯ ба ҳолҳои дар давоми семестр азхудкардаи ӯ илова карда мешаванд.

Баҳое, ки доир ба фан гузошта мешавад, ҷамъи ҳолҳои дар давоми ҳафтаҳои бадастдордашуда ва натиҷаи имтихоноти ҷамъбаастӣ мебошад. Ҳолҳо ба таври зер тақсим карда мешаванд:

№	НАМУДИ НАЗОРАТ	ҲАҶАТҲО ВА МИҚДОРӢ ҲАДДИ АҚҚАЛИ ҲОЛҲО										ИҶ	Σ	ҲОЛҲО			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
1	Барои фазолнокӣ дар машғулиятҳои лексионӣ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64
2	Барои қорҳои иҷрошуда доир ба КМРО (семинар, амалӣ ва ғ.)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	96
3	Барои қорҳои иҷрошуда доир ба КМД	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	40
4	Дар ҳафта	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	200
5	Ҳамагӣ дар маҷмӯъ															100	300

Баҳои ҷамъбаастӣ доир ба фан тибқи формулаи зер хисоб карда мешавад:

$$I_{\text{Ҷ}} = \left[\frac{(I_{\text{Ф}_1} + I_{\text{Ф}_2})}{2} \right] \cdot 0,49 + I_{\text{Ҷ}} \cdot 0,51$$

Ифодаи хуруфӣ ва ададии баҳои донишҷӯ

Ифодаи хуруфӣ баҳо	Ифодаи ададии баҳо	Ҳоли ҷавобҳои дуруст	Ифодаи анъанавии баҳо
A	4,0	$95 \leq A \leq 100$	Аъло
A-	3,67	$90 \leq A < 95$	
B+	3,33	$85 \leq B < 90$	Ҳуб
B	3,0	$80 \leq B < 85$	
B-	2,67	$75 \leq B < 80$	
C+	2,33	$70 \leq C < 75$	
C	2,0	$65 \leq C < 70$	
C-	1,67	$60 \leq C < 65$	
D+	1,33	$55 \leq D < 60$	
D	1,0	$50 \leq D < 55$	Қаноатбахш

F_x	0	$45 \leq F_x < 50$	Файриқаноатбахш
F	0	$0 \leq F < 45$	

Эзоҳ: F_x - баҳои файриқаноатбахшест, ки ба донишчӯ ҳуқуқи дар омӯзиши тақрири фан ишғирок нақарда, дар триместр (сессияи иловагӣ) бе пардохти маблағ супоридани имтиҳони фанни мазкурро мебахад.

Сару либоси тавсиявӣ ва ишғирок донишчӯён дар тамоми машғулиятҳои дарсӣ (лексионӣ, семинарӣ, лабораторӣ ва ғ.) хатмӣ мебошад. Ба дарсҳо омадан худ аз худ зиёдшавии ҳолро раҳбаронад, яъне ишғирокӣ фаъоли донишчӯ ба дарсҳо зарур аст. Хангоми роҳ додан ба дарсиканӣ ва ё сари вақт иҷро накардани супоришҳои аз ҷониби омӯзгор муқарраршуда донишчӯ тавассути ҳолҳои муайян ҷарима карда мешавад.

Фаъолнокӣ дар дарсҳои аудиторӣ ва КМРО хатмӣ буда, яке аз ташкилдиҳандагони ҳоли ҷамъбасти донишчӯ мебошад. Талаботи хатмӣи фан тайёрӣ ба ҳар як дарс мебошад. Зеро натиҷаи аз рӯи машғулиятҳои аудиторӣ амалӣ бадастовардаи донишчӯ, ҳолҳои дар давоми баргузор гардидаи машғулиятҳои дарсии ҷорӣ бадастовардаи ӯро ташкил медиҳанд. Донишчӯ дар натиҷаи азхудкунии фанни таълимӣ дар машғулиятҳои аудиторӣ, ишғирок ва фаъолнокӣ – 64 ҳол, корҳои мустақилонаи донишчӯ бо роҳбарии омӯзгор (семинарӣ, амалӣ ва ғ.) – 96 ҳол ва барои КМД 40 ҳоли имконназирро дар ҳар як давраи академӣ ба даст орад.

Вазифаи хатмӣи ҳамаи корҳои мустақилона ва навиштани кори мустақилона (иншо) вобаста ба мавзӯи додшуда мебошад. Иҷрои рефератҳо барои тамоми донишчӯён хатмист. Метёрҳои баҳогузориҳои кори хатмӣ: пуррагии мундариҷа, андоза, мантиқи баён, доштани таҳлили ва ҳулосаҳо, саривақт супоридан.

Назорати марҳилавӣ ҳамаи мавзӯҳои лексионӣ, вазифаҳои ҳамаи маводҳои барои ҳондан, ки дар муддати он баррасӣ гардидааст, дарбар мегирад ва дар шакли тестҳо ва баҳсу мунозирҳо вобаста ба мавзӯҳои омӯхташуда амалӣ гардонидани мешавад.

Имтиҳони фосилавӣ - шакли назоратест, ки бо мақсади муайян намудани дараҷаи азхудкунии барномаи фанни таълимӣ аз ҷониби донишчӯён дар давоми ҳар як даври академӣ ду маротиба гузаронида мешавад. Имтиҳони фосилавӣ аз ҷониби омӯзгори фаннӣ дар марказҳои тести донишчӯ ба таври тестӣ гузаронида мешавад.

Имтиҳони ҷамъбасти (финалӣ) дар шакли шифохӣ ё хаттӣ баргузор мегардад ва шаклҳои гуногуни супоришҳо дарбар мегирад: саволҳои кушода, ҳалли мисолу масъалаҳо. Метёрҳои гузоштани баҳои имтиҳонӣ: пуррагии ва дурустии ҷавобҳо, мантқиқ ва тарзӣ баён.

ФАСЛИ IV: ТАЪМИНОТИ ТАЪЛИМӢ-МЕТОДИИ ФАН

4.1. Рӯйхати маводҳои таълимӣ-методие, ки аз тарафи устоди кафедра омода шудааст:

4.2. Рӯйхати адабиёти тавсияшаванда

4.2.1. Адабиёти асосӣ

- A1. М. Нуруллоев, З. Исломов, М. Файзиёва. Оптика, Душанбе, 2010. -284 С.
 A2. З. Исломов, Н. Муллоев, М. Файзиёва, А. Ҷумабоев, Ғ. Мурадов ОПТИКА, Самарқанд-Душанбе, 2019. -300 С.
 A3. Г.С. Ландсберг. Оптика (учеб. пособие для Вузov). М.: Физ.мат. .2003, - 848 С.
 A4. Л.И. Алперович, Б. Нарзиев, О. Шокиров, Қ. Ҷумъабоев Оптика к.1, Оптикаи мавҷӣ, Душанбе, 1984, -174 С.
 A5. М. Сайдуллоева. Оптика ва сохти атом Душанбе, 2007. -386 с.
 A6. Н.М. Голтов, Оптика. М.: 1977. -432 С.
 A7. Б. Нарзиев, З. Исломов, М. Нуруллоев Корҳои амалӣ аз Оптика Душанбе, 2011. -170 С.
 A8. В.С. Волькенштейн Сборник задач по общему курсу физики – М.: «Наука». 1985. -464 С.
 A9. А.П. Рымкевич Мачмуъаи масъалаҳо аз физика. Душанбе, «Маориф», 1989. -175С.
 A10. И.Е. Иродов Задачи по общей физике. М.: «Наука» 1988. –416 С.
 A11. М. Нуруллоев, З. Исломов. Супоришҳои тестӣ, формула, қонун ва қоидаҳои асосии оптика. Душанбе, 2012. Эгрф. -136 С.
 A12. Н.У. Муллоев. 3.3 Исломов Дастурамал оиди корҳои лабораторӣ аз фанни Оптика, Душанбе, 2014. -175 С.